

## 22782 - Чӣ гуна мусулмон ба падару модари худ некӯй мекунад?

### савол

Мушкилии ман дар он аст, ки падару модарам ҳамеша бо ҳамдигар мухолифат меварзанд, зоро падарам услуби дурушти азиятнок дошта, шахсияти ногувор, пинҳонкор ва хушк аст. Ману бародаронам аз ўзиёд метарсем ва ҳивори мо бо ўтанҳо сатҳӣ мебошад. Мехоҳам Парвардигорамро хушнуд намоям, то сазовори биҳишт шавам. Оиди аҳамияти некӯй ба волидайн хондаам. Аз ин рӯ, ман дар ҳайрат ҳастам, ки чӣ гуна ба падарам некӯй намоям? Ман ягон роҳеро барои ин кор намедонам?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аллоҳ таъоло некӯй ба волидайнро бо ибодат ва тавҳиди худ якҷо зикр кардааст.

Аллоҳ фармудааст:

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} .

(سوره الإسراء: 23)

«Парвардигорат ҳукм кард, ки ҷуз Ӯро напарастед ва ба падару модар некӣ кунед». (Сураи Исрӯ: 23-24).

Инчунин Аллоҳ фармудааст:

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} .

(سوره النساء: 36)

«Ва Аллоҳро ибодат кунед ва ҷизеро ба Ӯ шарик насозед ва ба падару модар некӣ кунед». (Сураи Нисо: 36).

Ин далели аҳамияти некӯй ва хубӣ ба волидайн аст.

Умури зерин некӯй ба волидайн ҳисобида мешавад:

Итоати онҳо, ҳурмату эҳтироми онҳо, дуо дар ҳаққи онҳо, паст кардани овоз дар назди онҳо, табассум ба рӯи онҳо, поён намудани боли фурӯтанӣ барои онҳо, ошкор накардани норозигӣ ва нороҳатӣ дар назди онҳо, саъю қӯшиш ба хидмати онҳо, ичро намудани хоҳишоти онҳо, маслиҳат кардан бо онҳо, гӯш додан ба суханони онҳо, нисбати онҳо ситеза ва саркашӣ накардан ва эҳтиром кардани дӯstonи онҳо ҳам дар ҳоли ҳаёташон ва ҳам пас аз маргашон.

Ҳамчунин бе иҷозати онҳо сафар накардан, ба макони болотар аз онҳо нанишастан, дасти худро пеш аз онон ба таом дароз накардан, ҳамсар ва ё фарзанди худро аз онҳо афзал надонистан.

Аз ҷумлаи некӯй ба волидайн, ин зиёрат намудани онҳо, тақдими тӯхфаҳо ба онҳо ва сипосгузорӣ кардан ба онҳо ба хотири тарбия ва некӯие, ки барои шумо дар хурдӣ ва бузургиатон кардаанд.

Аз ҷумлаи некӯй ба волидайн, ин саъю қӯшиш бар кам кардани мухолифати онҳо ба воситай панду насиҳат то қадри имкон, аз ситамдидаи онҳо маъзарат пурсидан, болида соҳтани табъи ӯ ва хушнуд намудани ӯ бо гуфтору кирдор.

Услуби падаратон бо шумо чӣ гунае ки бошад, шумо бояд хушрафтор бошед ва одобу ахлоқи дар боло зикршуда дар шумо дида шавад. Аз ҳар чизе, ки ӯро ғазабнок ё андӯҳгин месозад, дур бошед, модоме ки дар он чиз гуноҳу маъсият дида нашавад, зоро ҳаққи Аллоҳ таъоло аз ҳуқуқи бандагон боло аст.

Аз Аллоҳ бипурсед, ки онҳоро ҳидоят кунад ва ҳолаташонро ислоҳ намояд, зоро ӯ шуновою наздик ва иҷобаткунандай дуо аст.

Аллоҳ донотар аст.